

**Эълон: Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Забони модарӣ - мероси фарҳангии соҳибзабонон» (21 феввали соли 2019)**

Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 15 Феврал, 2019 - 20:20  
Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 21-уми феввали соли 2019, соати 9:00 Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявиро бахшида ба Рӯзи байналмилалӣ забони модарӣ таҳти унвони «Забони модарӣ - мероси фарҳангии соҳибзабонон» бо иштироки олимону донишмандони кишвар ба нақша гирифтааст.

## Эълон: Конференсия илмию амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Забони модарӣ - мероси фарҳангӣ»

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<http://kumitaizabon.tj>)

Барои иштирок дар Конференсия матни маърузаро то 19-уми феввали соли 2019 ба нишони мӯҳр:

шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25, ошӯнаи 3-юми бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» ё ин ки почтаи электронии Кумита [kumitaizabon@mail.ru](mailto:kumitaizabon@mail.ru) [1] пешниҳод намоед.

Талабот ба таҳияи маърузаҳо:

Маърузаро дар ҷаҳми аз 4 то 6 саҳифаи ҷопӣ дар формати Word, варақаи андозаи А 4, фосилаҳо аз боло 2 см., аз поён 2 см., аз ҷап 3 см., аз рост 1,5 см., фосилаи байни сатрҳо 1,5 ҳуруфи Times New Roman ва Times New Roman Tj, андозаи ҳарфҳо 14 дар шакли хаттӣ ва электронӣ пешниҳод кардан зарур аст. Ному насаб, унвон ва дараҷаи илмӣ, вазифаи ишғолкардаи муаллиф бо пуррагӣ дар гӯшаи рости варақ баъди унвони маъруза ҷойгир карда шавад.

Маводи Конференсия дар шакли маҷмӯа ҷоп мешавад.

Телефонҳо барои тамос: 227-59-25; 227-64-51; 92-721-53-46. Почтаи электронӣ: [kumitaizabon@mail.ru](mailto:kumitaizabon@mail.ru) [1]

**Баҳодиҳии муҳтаво:** 5

Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

### Категория:

- [Конференсияҳо](#) [2]
- [Эълонҳо](#) [3]

---

**Манбаъ:** <http://kumitaizabon.tj/tg/content/elon-konferensiyai-ilmiyu-amalii-chumkhuriyavi-takhti-unvoni-zaboni-modari-merosi-farkhangii>

### Пайвандҳо

[1] <mailto:kumitaizabon@mail.ru> [2] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%D2%B3%D0%BE> [3] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D1%8D%D1%8A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D2%B3%D0%BE>